



“Он чӣ донишчӯён медонанд, дигар муҳимтарин меъёри муайянкунандаи сифати таҳсилот нест. Санҷиши воқеӣ ин қобилияти саруқор гирифтани бо чизҳои намердонистагӣ ва пайдо кардани ҳалли мушкилоти онҳо мебошад.”

- Суханрони Аълоҳазрат Оғохон дар маросими ифтитоҳи мактаби Оғохон дар ш.Оши Ҷумҳурии Қирғизистон, 2002

02 Пайёми Директори литсей Навсозиҳои охир

03 Беш аз 300 китоб дар 30 рӯз Барномаҳои тобигона Нигоҳе ба сӯи оянда...

04 Чадвали фаъолиятҳо дар соли таҳсил Дурахши хатмкардаҳо Бо роҳбар-хонандагони мо шинос шавед

ТОҶИКИСТОН, Ш.ХОРУҒ



AGA KHAN LYCÉE

тирамоҳи 2018

Моро дар сомонии www.agakhanschools.org пайғирӣ намоед

Такмили донишҳои фанҳои забони англисӣ ва математика дар литсей

Литсей Оғохон чанде пеш якҷанд тадбирҳоро барои такмили дарсҳо ва омӯзиши фанҳои забони англисӣ ва математика амалӣ намуд.

Барномаи феълӣ давлатии забони англисии литсей ғайӣ гардонда шуда, ҷавобгӯи меъёрҳои байналхалқӣ гардидааст. Раванди ғанигардонӣ ба рушди малакаҳои иртиботӣ нигаронида шуда, хонандагонро дар талашҳои минбаъдаи академикӣ ва касбияшон муваффақ месозад. Ин барнома аллакай дар синфҳои 10 ва 11-и синфҳои таълимашон ба забони англисӣ амалӣ карда мешавад. Барномаи мазкур хонандагон ва муаллимонро аз донишҳои адабиёти муосир ва классикӣ, муошират бо шахсони забони модаринашон англисӣ, лексияҳои сатҳи донишгоҳ ва ғайра баҳравар месозад. Бо гузашти вақт синфҳои поёнӣ ва тамоми гуруҳҳои дигар низ аз ин барнома баҳравар хоҳанд шуд.



Илова бар ин, тамоми муаллимон ва кормандон низ ба рушди маҳоратҳои касбӣ шомил гардида, маҳорати забони англисинашонро сайқал хоҳанд дод. Мо инчунин китобҳои нави забони англисиро бо мақсади рушди малакаҳои таҳқиқотӣ, тафаккури интиқодии хонандагон ва тавсеаи огоҳии фарҳангии онҳо дастрас менамоем.

Ҳамзамон барномаи омӯзиши фанни математика дар литсей барои тамоми синфҳо дар раванди тақмилбӣ қарор дорад. Ҳадафи ин барнома такмили маҳоратҳои педагогии омӯзгорон оиди бо усулҳои гуногун тадрис гузаронидани дарсҳо ва рушди салоҳиятҳои хонандагон иборат аст. Барои расидан ба ин ҳадафҳо, литсей Оғохон аз кӯмаки ду мутахассиси байналмиллалӣ: Насим Чафар – мушовир аз ИМА, мутахассиси фанни математика ва педагогика, ки ҳамзамон дар Донишгоҳи Осӣи Марказӣ ба ҳайси мушовир ва тренер фаъолият мекунад ва Вилиям

Филипс – мушовир аз Ирландия, мутахассиси фанни забони англисӣ ва педагогика бархурдор мебошад. Онҳо барои тарҳрезӣ ва амалисозии курсҳои такмили ихтисос бо Донишгоҳи Кембриҷи Британияи Кабир ва Мактаби маълумоти касбӣ ва давомдори ДОМ дар ш.Хоруғ ҳамкорӣ карда истодаанд.

Гузашта аз он, омӯзгорони фанни математика аз Британияи Кабир, муаллимони литсей Оғохон ва кормандони Хадамоти Оғохон оид ба маориф дар ш.Оши Ҷумҳурии Қирғизистон барои рушди малакаҳои омӯзгории фанни математика шаш рӯзро бо ҳам сипарӣ намуданд.

Дар баробари он мутахассиси Филиали Донишқадаи такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони маорифи вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон Мамад Назарбеков. К семинари омӯзиши якҷафтаинаро оиди мавзӯи “Педагогикаи иртиботӣ”-ро барои омӯзгорони литсей гузаронид. Ин семинар ба тадриси усулҳои нави дарсдиҳӣ ва рушди ҳамаҷонибаи салоҳиятҳои хонандагон нигаронида шуда буд.

1,050+

хонанда дар литсей Оғохон ба синфҳои 0 -11 фаро гирифта шудаанд

100%

хонандагони синфи 11 имтиҳоноти давлатро супориданд

95%

-и хатмкунандагони мо дар соли 2018 ба донишгоҳҳои олии қабул шудаанд

Пайёми Директори литсей!



Бо мамнуният иброз медорам, ки ман масъулияти директори Литсейи Оғохонро боз аз сар гирифтам, гарчӣ пештар ҳам, аз рӯзи бунёди муассисаи таълимии мазкур дар давоми 10 сол ин вазифаро ба дӯш доштам. Мо камари ҳиммат барбастем, ки соли таҳсили имсолро бо омодагии пурра истиқбол мегирем. Тавре Шумо мушоҳида намудед, таъғиротҳои зиёд на танҳо дар сохтори бино, балки дар барномаҳои пешниҳодшуда, низ роҳандозӣ гардидаанд. Мо бароямон стандартҳои сатҳи баландро муайян карда, дар амалисозии онҳо кӯшиш мекунем, то ки хонандагон ва кормандони мо аз сатҳи баланди омӯзиш бархӯрдор бошанд. Барои расидан ба ин ҳадафҳо мо ба ҳамкории зич, дастгирӣ ва саҳми падару модарон, сарпарастон, хонандагон ва кормандон ниёз дорем. Мо нигарони самаранокии фаъолиятҳои хонандагон дар соли қорӣ мебошем. Ман ба Шумо сиҳативу саломатӣ ва будборихоро дар кори таълиму тарбия хоҳонам.

Соли нав, чехраҳои нав

Лутфан, барои табрик намудани кормандони нави Хадамоти Оғохон оид ба Маорифро нисбати ишғоли вазифаҳои навашон моро ҳамроҳӣ намоед:

- Худоназаров Давлатназар - директори литсей
- Мансуров Мансур – ҷонишини директор оид ба таълим
- Амонбеков Хирадҷон - ҷонишини директор оид ба таълим
- Муқайришоева Мавзуна - тренери рушди маҳоратҳои касбии муаллимон - баҳши англисӣ
- Мирзоев Саидшо - роҳбари китобхонаи литсей
- Мастонов Мастон - Корманди нигоҳубин ба хизматрасониҳо
- Азизбеков Фаромуз – муаллими фанни физика
- Лутфишо Дунёбегим - муаллимаи фанни забони тоҷикӣ
- Мусришоева Муниса – муаллимаи фанни забони англисӣ
- Мамадасанова Фируза – муаллимаи фанни синфҳои ибтидоӣ
- Атобеков Давлатмамад – муаллими фанни кимиё



Беш аз 300 китоб дар 30 рӯз

Мижгона Давлатова хонандаи литсейи Оғохон дар мусобиқаи ҷумҳуриявии Библиомафон ҷои аввалро соҳиб шуд.

Шумо ҳар моҳ чанд китоб мехонед...ба ғайр аз китобҳо, ки шумо бояд китобҳои дарсиро мехонед? Як ё шояд ду китоб? Оиди хондани беш аз 350 китоб чӣ фикр доред? Барои Мижгона Давлатова ин чизи ғайримаммулӣ нест, баръакс, он муваффақиятест, ки ўро дар конфронси ҷумҳуриявии библиомафон, ки дар таълиқи тобистони гузашта дар шаҳри Душанбе баргузор шуда буд, ғолиб гардонд.

Дар доираи озмун, хонандагонро бар асоси шумораи китобҳои хондашон ва дар хотир нигоҳ доштани мазмуни китобҳо аз ҷониби ҳайати ҳакамон имтиҳон намуданд. Иштирокчиён рӯйхати китобҳои хондашударо ба ҳайати ҳакамон пешниҳод намуданд, ки он бояд адабиёти классикии тоҷикӣ-форсӣ, муаллифони муосир, ки дар бораи мафҳуми ватан эҷод кардаанд ва ҳадди ақал бояд чор китоб оид ба таърих ва фарҳанги Тоҷикистонро дар бар гирад. Китоби дӯстдоштаи Мижгона бошад "Чор дарвеш" мебошад.

Бо гуфти Мижгона: «хондани китоб ба ман имконият медиҳад, то ба ҷойҳои нав ва гуногун сафар кунам», «ман фикр мекунам, ки ҳар як хонандаи литсей бояд имконият дошта бошад, то китобҳои хондаамро хонад.»

Мижгона дар синфи ҳафтуми таълимашон ба забони тоҷикӣ литсейи Оғохон мехонаду ба китобҳои шавқу рағбати зиёд дорад ва инчунин ў қаҳрамони мусобиқаи умумиҷумҳуриявӣ аз намуди шоҳмот ҳам мебошад.

«Мо аз ў хеле ифтихор дорем ва аз ў тарзи рушди донишхоро меомӯзем», - гуфт роҳбари иттиҳодияи методи забони англисии литсей, Сайли Наврузбекова.



Мижгона Давлатова, хонандаи синфи ҳафтуми таълимашон ба забони бтоҷикӣ литсейи Оғохон буда, ҷои аввалро дар мусобиқаи ҷумҳуриявии библиомафон ба даст овард. Китоби дӯстдоштаи ў китоби ниёгонамон «Чор дарвеш» мебошад.



Озмунҳо байни синфҳои 6 -11

Хонандагони мо аз фаннҳои зерин дар озмунҳо иштирок намуданд: забонҳои тоҷикӣ, русӣ, англисӣ фаннҳои ҷуғрофия, биология, таърих ва ҳуқуқ, математика, физика, химия ва технологияи иттилоотӣ. Сипас, дар моҳи ноябри соли 2018 хонандагон дар озмунҳои минтақавӣ низ иштирок намудаанд.

10-19

15

Иштирок дар пешвозгирӣ

Як зумра хонандагон ва муаллимони литсей дар пешвозгирии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий, Пешвои миллат, мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ВМКБ бо суруду рақсҳои ширкат вазиданд.



Таҷлили Рӯзи Президент

Кормандон ва хонандагон барои таҷлили Рӯзи Президент як қатор чорабиниҳоро рӯи қор оварданд. Омӯзгорони фанни таъриху ҳуқуқ бошанд семинароҳоеро таҳия карданд, ки дар онҳо оиди заҳмати шабонарӯзи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий, Пешвои миллат, мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бартараф намудани душвориҳои зиёди сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии Тоҷикистон суҳан мерафт.



Навсозии охир

Барои таъмини саломатӣ, беҳдошт ва беҳтариҳои истифодабарандагони таҷҳизотҳои дохили бино ҳоло қорҳои навсозӣ дар бинои литсейи Оғохон идома доранд. Ин навсозӣро як қатор самтҳои афзалиятнок, ки барои беҳтар шудани таълиму тарбия дар литсейи Оғохон мусоидат кунандаро дар бар мегиранд. Бо ин тариқ, мо итминон ҳосил мекунем, ки сохтмон аз таҷрибаи беҳтарини тархрезии сейсмикӣ бархӯрдор аст, дар тамоми бино ҳамеша дастрасӣ ба оби тозаи ошомидани вучуд дорад, он дар тамоми фасли сол гарм ва барои истифода мувофиқ аст ва инчунин дорони системаи беҳтарӣ хангоми сӯхтор аст.

Дар айни замон, дар блокҳои В, С ва D 38 синфи нав мавриди истифода қарор доранд. Дар давоми чанд моҳи охир, мо ба толори варзиш, ошхона, улоқҳои қорӣ кормандон, синфхонаи санъати тасвирӣ, синфхонаи мусиқӣ, лабораторияи компютерӣ ва технология, синфхонаи сабт ва намиши видео (фёлан дар китобхонаи мактаб) дастрасӣ пайдо кардем. Тамоми раванди навсозии бино, аз ҷумла намои берунии бино моҳи августи соли 2019 анҷом хоҳад ёфт.

Меҳоҳем ба ҳамаи хонандагон ва кормандонамон барои ҳамкориашон дар истифодаи дурусти синфхонаҳои таъмиршуда, мутобик намудани ҷадвалҳои қорӣ барои идомаи қорҳои навсозии бино ташаккур гуём.



Иштирокчиҳои барномаи бозомӯзи тобистона кушиш дорад, то мафҳумҳои математикиро дарк намояд.

Барномаҳои тобистона

Литсейи Оғохон дар таълиқи тобистона ҳамчун маркази эҷодӣ ва омӯзиш боқӣ монд. Мо як қатор барномаҳоро барои хонандагони ш.Хоруғ ва ноҳияҳои гирду атроф амалӣ намудем.

Барномаҳои бозомӯзи тобистонаи мо маҳоратҳо ва донишҳои хонандагони синфҳои 8 то 10 -ро аз математика ва забони англисӣ тақвият бахшид. Хонандагон ба хондани асарҳо, иштирок дар мувоҳисаҳо, тақвияти тафаккури интиқодӣ шомил гардиданд. Илова бар ин, хонандагони синфҳои сеюм то ҳаштум имконият пайдо карданд, то дар барномаҳои «Биё сӯҳбат кунем» иштирок кунанд ва тавассути усулҳои ба саҳнагузорӣ ва актёрӣ маҳоратҳои муошират, гӯшкунӣ ва дарккунии забони англисиашонро рушд диҳанд. Барнома бо намоишҳои саҳнаӣ, ки аз ҷониби хонандагон таҳия шуда буданд, ба охир расид.

Дар ниҳоят, Хадамоти Оғохон оид ба маориф шаш ризокорро аз Канада даъват намуд, ки онҳо барномаҳои гуногуни LEGO Robotics-ро ба хонандагон ёд доданд. Хонандагон донишҳои андӯхтаашонро бо сохтани мошинҳои оддӣ, барномарезӣ, истифода ва мудирӣ об дар муҳити ш.Хоруғ дар амалия нишон доданд.

Хонандагонро ҳангоми фаъолият дар ин сонома тамошо кунед: <https://bit.ly/2PxCwv5>



Нигоҳе ба сӯи оянда...

Литсейи Оғохон бори аввал барномаи "Ҷой барои эҷодкорон" -ро ифтихо бахшид.

Донишҷӯёни донишгоҳи Стэнфорд китобхонаи литсейиро ба як фазаи диққатҷалбкунанда барои хонандагони синфи 5 табдил доданд, ки онҳо аз барномаҳои STEAM (Хизматрасонии Шабакавии рақамӣ барои бозии компютерӣ ва барномарезӣ) баҳравар гаштанд. Барномаи мазкур ба аз хонандагон таҳияи лоиҳа ва эҷодкориро талаб менамуд. Хонандагон зимни машғулиятҳои худ бо технологияи воқеии виртуалӣ, чопи 3-D, ҷамъовариҳои энергияи офтоб, сохтани шаклҳо ва ғайра шинос гардиданд. Барнома бо намоиши лоиҳаҳои тахрезшуда хотима ёфт, ки дар он хонандагон лоиҳаҳои қорқардаи худро, ки барои баланд бардоштани сифати зиндагӣ ва ояндаи нақшаҳои худ ба намоиш гузоштанд. Фаъолияти эҷодкорони моро аз ин сонома дарёбед: <https://bit.ly/2zUqKe4>

Ҷадвали фаъолиятҳо дар соли таҳсил

1 сент – Рӯзи дониш

29 сент – Вохӯри бо падару модар

4 окт - Рӯзи забони миллӣ

27 окт – Вохӯри бо падару модар

31 окт – Поёни чоряки аввал

1-6 ноябр – Рӯзҳои таҳтил

24 ноябр - Вохӯри бо падару модар

27 дек - Чорабиниҳои синфҳои 10 ва 11

29 дек - Вохӯри бо падару модар

1-10 январ – Таътили зимистона

Бо роҳбар-хонандагони мо шинос шавед

Ҷомеа мухитест, ки одамон дар он барои дастгирии ҳамдигар ҳамкорӣ мекунанд ва литсейи Оғохон намуди ҷомеа ба ҳисоб меравад. Яке аз ташкилотҳои мактаби ин Шӯрои хонандагони литсей мебошад, ки хонандагон дар атрофи фаъолиятҳои муштарак ба ҳам меоварад ва ҳоло роҳбари он хонандаи мактабамон Эмануел Сулеймоншоев - хонандаи синфи 11-ум мебошад, ки моҳи октябри соли 2017 ба ҳайси Президенти шӯрои хонандагон интихоб гардид.

"Агар хонандагон хоҳанд чизеро ихроъ кунанд ё ба навоҳӣ даст зананд, мо метавонем ба онҳо барои дар амал тадбиқ намудани нақшаҳои кӯмак расонем",- гуфт Сулеймоншоев. "Ман метавонам бо муаллимон, роҳбарияти мактаб ва Ҳадамоти Оғохон оид ба маориф иртиботи дурустро барқарор намоям, то нақшаҳои хонандагон дар бораи он чизҳое, ки мехоҳанд созанд, амалӣ шаванд".

Сулеймоншоев мегӯяд, ки рӯҳияи рӯҳбаландсозӣ ва дастгирӣ яке аз усулҳое мебошад, ки усулҳо ва фаъолиятҳои Шӯрои хонандагон дар асоси он амалӣ мегарданд. Дар як муддати кӯтоҳ Шӯрои хонандагон тавонист маҳфили мубоҳисавии Литсей, маҳфили математикони SAT (системаи арзёбии омӯзиши фанни математика) ва бори дигар маҳфили гитаранавозонро таъсис диҳад. Он инчунин Барномаи омӯзгорони ҷавон аз ҳисоби хонандагони синфҳои 9-11 ташкил намуд. Ин имконият медиҳад, ки эшон донишу малақаҳои онро бо хонандагони дигари литсей қисмат намоянд. Ин барномаҳо чанд ташаббусе ҳастанд, ки Шӯрои хонандагон пиёда намудааст ва умед аст, ки дар оянда барномаҳои зиёдтар ташкил хоҳад кард. Даври навбатии интихоботи Шӯрои хонандагон дар моҳи декабри соли 2019 сурат мегирад, бинобар ин маълумоти бештарро оиди Шӯрои хонандагон, ки дар газетаи баҳориамон нашр хоҳад шуд дарёфт карда метавонед.

Аъзои Шӯрои хонандагон: Эмануел Сулеймоншоев (Президент), Фарангис Мирзобекова, мӯвину президент, Шерхон Худододзонов (казинадор), Аиша Тоҷичева (котиб), Дилофарид Начмиддин (намоёнди бахши фарҳангӣ), Дилноза Куканбекова (намоёнди ҳуқуқи кӯдакон), Назарбаҳт Ватаншоҳзода (намоёнди бахши иттилоот) , Рауф Алибашоев (намоёнди бахши таълим), Акрам Давроншоев (намоёнди синфҳои 1-4), Имир Абдурасулов (намоёнди синфҳои 5-8).



Ҷашни мавлуди Аълоҳазрат Оғохони IV

13

Хонандагон як барномаи ҷашнии ҷолибро барои гиромидошти рӯзи мавлуди Оғохони IV - бунёдгузор ва роҳбари Шабакаи Оғохон оид бар рушд омода сохтанд.

31

Таҷлили иди Соли Нав

Аксарияти хонандагон дар синфҳои таҳти сарвари роҳбарони синфҳо дар пешвозгирии Соли Нав ширкат варзиданд. Бархе аз хонандагон дар давоми таътили зимистона дар мусобиқаҳои варзиши низ иштироки фаъолна доштанд.

Ин хатмкардагон ҳоло дар кучоянд?

Донишгоҳҳо ва барномаҳое, ки хатмкунандагони соли гузашта дар он ҷо таҳсил карда истодаанд:

16 нафар дар Донишгоҳи Амрикоии Осиёи Марказӣ, ш.Бишкек, 12 нафар Донишгоҳи Осиёи Марказӣ, Хоруғ, 7 нафар дар Донишгоҳи славянии Тоҷикистон, 5 нафар дар Донишгоҳи Осиёи Марказӣ, Нарин, 4 нафар дар ИМА бо Барномаи FLEX, 4 нафар дар Донишгоҳи давлатии ш. Хоруғ, 1 нафар дар Донишгоҳи КИМЕР, ш.Алмаато, 3 нафар дар Донишгоҳи славянии Русӣ - Қирғизӣ ва ғ.

Хатмкардагони мо ба доираи васеи соҳаҳои таҳсилот, махсусан соҳаҳои тичорат, заминшиносӣ, иқтисод, муҳит, электротехникӣ, молия, география, гидрология, муносибатҳои байналхалқӣ, ҳуқуқшиносӣ, забоншиносӣ, муддорусозӣ, раваншиносӣ, меҳмоннавозӣ ва ғайра ворид мешаванд.

Мо инчунин мехоҳем оиди хонандагоне, ки дар Академияҳои Оғохон дар шаҳрҳои Момбассаи Кения ва Ҳайдарободи Ҳиндустон бомуваффақият таҳсил карда истодаанд, ёдрас шавем.

Мо аз дастовардҳои хонандагонанон ифтихормандем ва барои хатмкардагонанон бошад барои пирӯзӣҳои онҳо дар оянда муваффақиятҳоро орзумандем.



Пешниҳоди маҳфилҳо

- | | |
|-----------------|---------------|
| Рассомӣ | Вапзиши сабук |
| Суруд ва мусиқӣ | Шоҳмот |
| Кишваршиносӣ | Кодинг |
| Дастони моҳир | Роботсозӣ |
| Лабораторияи | Математика |
| Созанда | Физика |
| Англисӣ | Химия |
| Ҷуғрофидони | Баскетбол |
| ҷавон | |



AGA KHAN DEVELOPMENT NETWORK

Ҳадамоти Оғохон оид ба маориф яке аз 10 оҷонсҳои дунявӣ Ташкилоти Оғохон оид ба рушд (AKDN) мустақар дар 30 кишвари ҷаҳон бо ҳадафи баланд бардоштани сифати зиндагии мардум фаъолият мебарад.

www.akdn.org

